

Инқилоби Октябр ва таҳаввули соҳаи маориф (солҳои 1917-1940)

Дар натиҷаи ғалабаи Инқилоби Октябр дар Тоҷикистони хозира Ҳокимияти шӯравӣ барқарор таъсис ёфт. Аз рӯзи аввали барпо гардидани соҳти нав дар ин сарзамин ба маъсалаи маориф ва низоми таълиму тарбия диққати маҳсус дода мешуд. Масалан, моҳҳои март ва апрели соли 1918 мувофиқи қарори намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри Ҳуҷанд дар ин шаҳр ва дигар шаҳру ноҳияҳои ин минтақа Шӯрои маорифи ҳалқ ташкил шуд, ки онҳо дар таъсиси мактаби нав, таълими ҳатмии бачагон ва маҳви бесаводӣ нақши муассир гузоштанд.

Бо вуҷуди ҳамагуна мушкилиҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар ин минтақа дар охири соли 1918 19 мактаб ва соли 1919 73 мактаби дараҷаи якум ва дуюм амал мекард. Соли 1920 аввалин мактаби ибтидоии духтарона дар Ҳуҷанд таъсис дода шуд.

Ба тараққиёти минбаъдаи мактабҳои нав қарори қабулномудаи Комитети иҷроияи марказии Туркистон аз 5 августи соли 1919 мусоидат намуд. Мувофиқи он шӯроҳои маҳаллӣ вазифадор гардиданд то ҳамаи биноҳоеро, ки барои эҳтиёҷоти соҳаи маориф соҳта шудаанд, новобаста аз тобеияташон ба ихтиёри шӯроҳои маҳаллии маорифи ҳалқ voguzor намоянд. Барои дар амал татбиқ намудани қарори шӯроҳои маҳаллии ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон комиссияи маҳсус ҷиҳати муайян намудани чунин биноҳо ташкил ёфт.

Барои вусъат додани соҳтмони мактабҳои нав Шӯрои Комисариати ҳалқии ҶШС Туркистон соли 1919 ба Комисариати маорифи ҳалқ аз буҷет зиёда аз 200 млн. сум ҷудо намуд. Аз ин миқдор 700 ҳазораш барои рушду нумӯи маориф ва тандурустии уезди Ҳуҷанд ҷудо гардид. Дар натиҷа дар охири соли 1921 дар ин ҷо 37 мактаб фаъолият дошт, ки дар онҳо 1197 нафар ҳонанда таҳсил мекард. Мактабҳои нави шӯравӣ на танҳо дар шаҳрҳо, балки дар деҳаҳо низ таъсис мёефтанд. Ба ташвиқоти баъзе муҳолифи ҳукumat н нигоҳ накарда, ҳалқи заҳматкаш дар ташкилу таъсиси мактабҳои нав фаъолона иштирок мекарданд. Масалан, аҳолии Ҳуҷанд соли 1923 барои соҳтмони мактаби нав 14000 сум ҷамъ намуда, дар соҳтмону тармими мактабҳо иштирок карданд. Дар Самарқанд бошад, аҳолӣ барои таҷҳизонидани мактаб-интернати бачагони ятиму бепарастор қарib 40 ҳазор сум ҷамъ оварданд.

Аз соли 1921 дар қисматҳои Бухорои шарқӣ аввалин шуда ба соҳтмони мактаби нави шӯравӣ иқдом намуданд. Моҳи марта соли 1921 дар Душанбе Шӯъбаи вилоятии маорифи ҳалқи Бухорои шарқӣ таъсис ёфт. Шӯъба кори ҳудро, пеш аз ҳама, аз ташвиқу таблиғи мактаби нав дар байни аҳолӣ шурӯъ намуд. Падидаи дигаре, ки сабаби ташаккули соҳаи маориф дар ин ноҳияҳо гардид, гузаронидани анҷумани аввалини кормандони соҳаи маориф дар Душанбе (июни соли 1921) буд. Анҷуман вазъи соҳаи маорифро дар Бухорои Шарқӣ таҳлилу баррасӣ намуда, доир ба тараққиёти минбаъдаи он қарори даҳлдор қабул намуд. Дар натиҷаи ҷорабинҳои мушахҳас баҳори соли 1921 дар Бухорои Шарқӣ 5 мактаби нави шӯравӣ таъсис ёфт, ки дар онҳо 600 нафар бачагон таҳсил мекарданд. Ҳамзамон, мактабҳои нави шӯравӣ дар Кӯлоб, Ҳовалинг, Ғарм, Ҳоит ва дигар мавзеъҳо ташкил ёфтанд. Соли таҳсили 1923-1924 дар Кӯлоб, Ғарм ва Душанбе яктоғӣ интернат қушода шуд, ки дар онҳо 92 нафар бачагон дарс меҳонданд. Соли 1923 дар Помир дар назди кумитаи инқилобии вилоят Шӯъбаи маорифи ҳалқ таъсис ёфт, ки ҳамзамон вазифаи мактабро ба ўҳда дошт. Дар назди ин мактаб барои

тарбияи фарзандони дехқонони камбағал ва ятимон интернат таъсис дода шуд. Дар мактаб ва интернат 50 нафар бачагон таҳсил мекарданд. Дар ташкили таълиму тарбияи насли навраси тоҷик қисмҳои Артиши Сурх низ фаъолона иштирок намуданд. Онҳо дар Кӯлоб ва Ғарм 50 нафар бачагонро ба тарбияи худ гирифтанд. Бо дастгирии комсомолони Шӯъбаи сиёсии полки 76 дар Кӯлоб аввалин интернат соҳта шуд.

Баъди тақсимоти миллии Осиёи Марказӣ (октябри соли 1924) Ҷумҳурии ҳудмухтори шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон ташкил ёфт. Қумитаи инқилобии ҷумҳурӣ дар аввалин маҷлиси худ (7 декабря соли 1924) ба тамоми заҳматкашони Тоҷикистон муроҷиатнома қабул намуд. Дар он самтҳои асосии ҷумҳурӣ доир ба барқарор кардани ҳочагии мамлакат ва соҳибмаърифат намудани мардум муайян шуданд. Масъалҳои мавриди назар, инчунин ташкил намудани мактабҳои нави шуравӣ яке аз вазифаҳои муҳимиштарини ташкилоти ҳизбӣ ва ҳукумати Тоҷикистон ба шумор мерафт. Бо мақсади танзими кори маориф (14 декабря соли 1924) Комисариати маорифи ҳалқи ҶҲШС Тоҷикистон ташкил гардид, ки он 11 февраля соли 1925 дар Душанбе ба кор шурӯъ намуд. Аввалин Комисари маорифи ҳалқ Аббос Алиев ва ҷонишини он Абулқосим Лоҳутӣ буд. Комисариати маорифи ҳалқ фаъолияти худро барои ба меҳнаткашони ҷумҳурӣ фаҳмонида додани моҳияти мактаби нави шӯравӣ, ташкилу рушду нумӯи он, таълиму тарбияи қадрҳои омӯзгорӣ, ҷалб намудани бачагон ба мактаб, мубориза бар зидди бесаводӣ равон карда буд. Комисариати маорифи ҳалқ дар ихтиёраш 18 мактаб, 593 хонанда ва 48 омӯзгор дошт.

Ба мақсади ҷалб намудани фарзандони меҳнаткашон ба мактаби шӯравӣ ва афзудани нуғузи он дар байни аҳолӣ Комитети инқилобии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сентябри соли 1925 «Дар бораи имтиёзу бартарии оилаҳое, ки фарзандонашон дар мактаби советӣ меҳонанд» қарор қабул намуд. Мувофиқи он падару модароне, ки бе монеъият фарзандони худро ба мактаби нави шӯравӣ ба ҳондан мефиристоданд, аз давлат ёрдампулӣ, тухмӣ, масолеҳи соҳтмонӣ ва ғайрато бепул мегирифтанд.

Барои боз ҳам ташаккул додани низоми маориф ва баланд бардоштани фарҳангу тамаддуни ҳалқи тоҷик анҷумани якуми Муассисони умумитоҷикистонии шӯроҳо (декабри соли 1926) «Декларатсияи ҷорӣ намудани таълими умумии бепули меҳнаткашони ҶҲШС Тоҷикистон»-ро қабул намуд, ки дар он ҷунин омадааст: «Ҳарҷониба қӯшидан лозим аст, ки оммаи васеътарини меҳнаткашони ҶҲШС Тоҷикистон ҳамроҳи дигар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ба роҳи бунёдкории эҷодии маданияти ягонаи сотсиалистӣ, ҳамчунин ба роҳи протсесси иқтисодӣ бароянд, ки он ба некӯаҳволии ҳочагии оммаи васеи меҳнаткашони Тоҷикистон оварда мерасонад».

Ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба ташвиқу таблиғи мактаби нав дар байни аҳолӣ истифодаи на танҳо маблағи давлатӣ, балки дар ин кор ҳисса гузоштани мардумро низ вусъат баҳшид. Дехқонон тадриҷан фарзандонашонро ба мактаб мефиристоданд ва дар кори соҳтмони мактабҳои нав қӯмаки моддиву амалӣ мерасониданд.

Шумораи мактабҳо ва ҳонандагон сол аз сол меафзуд. Агар соли таҳсили 1926-1927 шумораи мактабҳо 150 ва шумораи ҳонандагон 5024 нафар бошад, соли ҳониши 1927-1928 ба 258 ва 9070 ҳонанда, соли ҳониши 1928-1929 миқдори мактабҳо ба 308 ва шумораи ҳонандагон ба 12000 расид.

Соли хониши 1927-1928 ҳамагӣ 5,6% ва дар соли хониши 1928-1929 21,3% бачагони синни мактабӣ ба таълим фаро гирифта шуда буданд. Дар ҷумхурӣ барои маҳви бесаводии одамони калонсол низ аҳамияти ҷиддӣ дода шуд. Агар соли 1925-1926 дар 63 мактаби маҳви бесаводӣ 1450 нафар калонсолон савод омӯхта бошанд, соли таҳсили 1928-1929 миқдори мактабҳо ба 314 ва саводомӯзон ба 84000 нафар расонида шуд.

Ҳукумат барои рушду нумӯи маорифи ҳалқ маблағузориро афзун намуд. Агар соли 1924 барои ин соҳа 180 ҳазор сум ҷудо гардида бошад, пас соли 1929 ин маблағ ба 13 млн. 749 ҳазор сум расонида шуд. Бо вучуди ин, соли хониши 1928 аз 398 мактаб ҳамагӣ 5 фоизаш бинои типи маҳсус дошт. Аксарияти мактабҳо дар биноҳои кӯҳна бе пояти моддию техникӣ, таҳтаи синф, нимкат ва ғайра амал мекарданд.

Дар натиҷаи ташкилшавии мактабҳои нав дар ҷумхурӣ дар назди таълиму тарбияи насли наврас вазифаҳои нав гузошта шуд. Вазифаҳои нави мактаб дар барномаи қабулкардаи анҷумани VIII умумииттифоқии Ҳизби коммунист равшану возех муайян шуда буд. Барнома таърифи аниқи моҳияту мазмуни мактаби ўраввиро дар ҳуд таҷассум мекард. Дар равиши таълиму тарбияи бачагон бештар ба тарбияи ахлоқӣ диққат дода, дар хонандагон тарбия намудани ҳисси ёрию дӯстӣ, бародарию баробарӣ, колективизм дар дараҷаи аввал меистод.

Дар мактабҳо ячейкаҳои аввалини ташкилоти бачагон ташкил гардианд ва фанҳои нави таълими, аз ҷумла забони модарӣ, арифметика, ҷуғрофия, таъриҳи ба хонандагон омӯзонида мешуданд. Дар мактабҳо имтиҳонҳои ҷорҷарӣ, нимсола ва солона гузаронида мешуд. Ҳамаи ин ҷорҷарӣҳо ба равиши таълиму тарбияи бачагон таъсири хуб расонида, обрӯ ва эътибори мактаби нави тоҷикро дар байни аҳолӣ дучанд намуд.

Далели дигаре, ки ба равиши корҳои таълиму тарбияи ҷавонон ва насли навраси тоҷик қӯмаки бузург расонид, ин тартиб додану чоп намудани китобҳои дарсӣ, тарҷумаи баъзе асарҳо ва нашри матбуоти даврӣ мебошад. Дар ин солҳо аввалин китобҳои дарсӣ барои мактабҳои тоҷикӣ чоп шуданд. Инҳо алифбоҳои Муҳаммад Самадзода Собит-«Мифтоҳултазъим» (1922), Саидрезо Ализода-«Соли нахустин» (1923), Нисормуҳаммад Ағғони Юсуфӣ- «Алифбои тоҷик» (1924), Садриддин Айнӣ-«Алифбо» (1923) ва китоби дарсии арифметикаи Нисормуҳаммадов-«Муҳтасарраҳнамои ҳисоб» маҳсуб мешаванд.

Барои ҷоннок намудани нашр ва тарҷумаи китобҳои дарсӣ соли 1924 Комиссияи илмии тоҷик ташкил гардид. Дар натиҷаи фаъолияти кори ин комиссия нашр ва тарҷумаи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимию методӣ барои мактабҳои тоҷикӣ сифатан беҳтар гардида, рӯ ба афзоиш ниҳод. Ҷунонҷӣ, дар ибтидои соли хониши 1927-1928 барои мактабҳои тоҷикӣ 6 номгӯй китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълими оид ба математика, морфологияю синтаксиси забони тоҷики, табиатшиносӣ, адабиёти тоҷик ва ғайра чоп гардид. То охири соли хониши шумораи китобҳои дарсӣ ба 14 номгӯй расид.

16 октябри соли 1929 анҷумани сеюми фавқулоддаи шӯроҳои Тоҷикистон ҳоҳиши ҳалқи тоҷикро ба назар гирифта, дар бораи ташкил ёфтани ҶШС Тоҷикистон ва ихтиёран ба ҳайати ИҶШС дохил гаштани он қарор қабул кард. Иловা бар ин, анҷуман масъалаҳои муҳимтарини ҳоҷагӣ, сиёсию маданиӣ, аз он ҷумла соҳаи маорифи ҷумҳурии навташкилро дид ба баромада, ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод намуд, ки вазифаҳои асосии ин соҳаро дар муддати кӯтоҳ дид ба барояд. Дар натиҷа

моҳи апрели 1930 Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон масъалаи соҳаи маорифи чумхуриро муҳокима намуда, аз рӯи ин масъала қарори васеъ қабул кард, ки дар он вазифаҳои асосии ташкилотҳои ҳизбӣ дар соҳаи маорифи халқ муайян гардида буд. Мувофиқи он ташкилотҳои хизбӣ вазифадор шуданд, ки то охири панҷсолаи якум 75% кӯдакони синни мактабии ноҳияҳои шарқӣ, 100% кӯдакони ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ва то охири соли таҳсили 1931-1932 тамоми кӯдакони синни мактабӣ ба таълим фаро гирифта шаванд. Ба инкишофи соҳаи маорифи халқ дар ҷумҳурӣ қарорҳои анҷумани якуми муассисони Ҳизби коммунисти Тоҷикистон (июни соли 1930) низ нақши қалон бозид. Анҷуман доир ба рушду нумӯи соҳаи маорифи халқ қарор «Оид ба соҳтмони маданий» қабул намуд. Дар асоси ин қарор дар ҷумҳурӣ амалиёти маданий эълон гардид. Амалиёти маданий бояд вазифаҳои паҳн намудани маданияти нав, ташкил намудани мактабҳои маҳви бесаводӣ, ҷорӣ намудани таълими умумии ҳатмӣ, соҳтану таъмири мактабҳо, тайёр намудани омӯзгорону кормандони соҳаи фарҳанг ва ғайраро ҳал мекард. Дар натиҷаи фаъолияти иштирокчиёни ин амалиёт дар соли таҳсилӣ 1929-1930 шумораи мактабҳо ва хонандагон дар он хеле афзуд. Дар муқоиса бо соли таҳсилӣ 1924-1925 дар ин сол миқдори мактабҳо бештар аз 8 маротиба, шумораи хонандагон бошад, бештар аз 7 маротиба афзуд.

Дар рушду нумӯи минбаъдаи маорифи ҷумҳурӣ қарорҳои анҷумани XVI Кумитаи марказии умумиттифоқии Ҳизби коммунист нақши муҳим доштанд. Ин анҷуман ҷорӣ намудани таълими ибтидоии ҳатмии умумӣ ва барҳам додани бесаводиро ҳамчун вазифаи ҷангваронаи ҳизб дар давраи наздиктарин муайян намуд. Мувофиқи дастурамали ин анҷуман Кумитаи марказии умумиттифоқии Ҳизби коммунист 25 июля соли 1930 «Дар бораи таълими умумии ҳатмии ибтидой» қарор қабул намуданд. Мувофиқи ин қарорҳо вазифа гузошта шуд, ки аз соли таҳсилӣ 1930-1931 шурӯъ намуда, дар тамоми ИҶШС таълими умумии ҳатмии бачагон (писарбачагон ва духтарон)-и синни 8,9,10 -сола дар ҳаҷми камаш чорсолаи мактаби ибтидой ҷорӣ шавад.

Мувофиқи ин қарор тирамоҳи соли 1930 ҳамаи бачагони ин синну сол, ки то ҳол дар мактаб намехонданд, ба мактаби меҳнатӣ қабул шуданд. Дар асоси қарорҳои ҳизб ва Ҳукумати шӯравӣ барои амали гардидани онҳо дар Тоҷикистон низ бисёр корҳои муҳим анҷом дода шуд. 24 сентябри соли 1930 Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон «Дар бораи ҷорӣ кардани таълими умумии ҳатмӣ» қарор қабул кард, ки мувофиқи он аз соли таҳсилӣ 1930-1933 дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд, Конибодом, ўротеппа ва аз соли таҳсилӣ 1932-1933 дар тамоми ноҳияҳои дигари ҷумҳурӣ ҷорӣ кардани таҳсилоти умумии ҳатмии ибтидой пешбинӣ гардид. Дар асоси ин қарор Кумитаи марказӣ ва Шӯрои Комиссариати халқи ҶШС Тоҷикистон дар маҷлиси якҷояи худ аз 11 октябри соли 1930 дар бораи ҷорӣ намудани таълими умумии ҳатмӣ дар ҷумҳурӣ қарор қабул кард. Дар қарор гуфта шуда буд, ки аз соли таҳсилӣ 1930-1931 шурӯъ намуда, дар Тоҷикистон ба таври мунтазам таълими умумии ҳатмии ибтидоии писарону духтарони синни 8-10- сола ва наврасони 11-15-сола дар курсҳои дӯёсесола ҷорӣ шавад. Дар қарори мазкур шароити маҳаллии ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ ба ҳисоб гирифта шуда буд. Мувофиқи ин қарор бо назардошли заминаи моддӣ-техникии ноҳияҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд ва ўротеппа таҳсилоти ҳафтсола, дар дехаҳо ва ноҳияҳои дигар таълимоти панҷсола (мактаби дараҷаи якум) бояд ҷорӣ мегардид.

Дар натиҷаи роҳбарии ҳизбию шӯравӣ ва ташабbusi меҳнаткашони ҷумҳурӣ шуморан мактабҳо сол аз сол меафзуд. Агар соли таҳсилӣ 1929-1930 дар ҷумҳурӣ

26730 хонанда бошад, соли таҳсили 1930-1931 ба 977 мактаб ва 61363 (9118 духтар) хонанда расид. Гайр аз ин, дар асоси ин қарорҳо дар ҷумҳурӣ курсҳои маҳви бесаводӣ ташкил гардид. Дар натиҷа соли таҳсили 1931-1932 қариб 136 ҳазор кас ба мактабҳои маҳви бесаводӣ ҷалб гардид, ки 22317 нафари онҳо занон буданд.

Бо мақсади ҷорӣ намудани таҳсилоти умумии ҳатмӣ бо қарори Шӯрои Комиссариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон аз 22 октябри соли 1930 «Қомитети ёрии таълимоти умумӣ»-и ҷумҳурӣ ташкил шуд. Ҷунин комиссияҳо дар назди комитетҳои иҷроия ва шӯроҳои деҳот низ ташкил ёфтанд, ки дар кори онҳо аҳли ҷамъият фаъолона иштирок мекарданд. Бо мақсади таъмин намудани мактабҳо бо сӯзишворӣ, мизу тахта ва дигар ашёи хониш аз тарафи комиссияҳо шанбегиҳо гузаронида мешуд. Дар натиҷаи гузаронидани шанбегиҳо мактабҳои нав бино ёфта, мактабҳои кӯҳна таъмир ва онҳо бо ашёи лозимиҳо хониш таъмин мегардиданд. Масалан, то охирин панҷсолаи якум дар ҷумҳурӣ зиёда аз 150 биноҳои мактаби типи навиҳозира соҳта шуд.

Бо мақсади амалий гардонидани таълими умумии ҳатмӣ ва мустаҳкам намудани заминаи моддию техникии мактабҳо Ҳизби коммунисти Тоҷикистон январи соли 1931 «Дар бораи рафти кори таълим ва ҷорӣ кардани таълими умумии ҳатмӣ» қарор қабул намуд. Дар асоси он моҳи феврали соли 1931 анҷумани IV шӯроҳои ҷумҳурӣ шуда гузашт. Анҷуман аҳамияти муҳими таълими умумии ҳатмӣ ва маҳви бесаводиро дар ҷумҳурӣ қайд намуда, ҳукumatро вазифадор намуд, ки барои ҷорӣ намудани таҳсилоти умумии ҳатмӣ ва маҳви бесаводӣ, тайёр кардан ва ба мактаб фиристодани муаллимон ҷораҳо андешад.

Мувофиқи ин қарорҳо ташкилотҳои маҳаллии ҳизбию шӯравӣ бисёр корҳоро анҷом доданд. Дар асоси нишондодҳои он ҳар як ноҳия нақшаҳои амалии ба таълим фаро гирифтани бачагонро тартиб доданд. Дар натиҷа миқдори бачагони синни мактабӣ муайян гардид. Масалан, қомитети ҳизбии Вилояти Ҳудмухтори Бадаҳшони Кӯҳӣ 13 марта соли 1931 қарор қабул кард, ки дар вилоят таълими умумии ҳатмӣ аз соли таҳсили 1931-1932 ҷорӣ шавад. Дар натиҷаи кори самараноки ташкилотҳои ҳизбию шӯравии ҷумҳурӣ доир ба амалий гардидани ин қарорҳо дар Тоҷикистон миқдори мактабу хонандагон рӯз то рӯз меафзуд. Масалан, дар Помир агар соли таҳсили 1930-1931 39 мактаб бо 1374 хонанда амал мекард, соли таҳсили 1931-1932 миқдори мактабҳо ба 84 ва шумораи талабагон ба 3600 расид, ё худ 60%-и ҳамаи бачагони синни мактабиро ташкил медод. Ҕорӣ кардани таълимоти умумии ҳатмӣ дар ҷумҳурӣ ба инкишофи минбаъдаи мактабҳо, афзоиши шумораи хонандагон дар онҳо оварда расонид. Бо вуҷуди ин ҳанӯз дар ҷумҳурӣ миқдори мактаб ва муаллимон хело кам буд ва ба талаботи онрӯза ҷавоб намедод. Дар ташаккул ва мустаҳкамшавии минбаъдаи низоми маорifi тоҷик қарорҳои Қумитаи марказии умумии тифоқии Ҳизби коммунист (б) «Дар бораи мактаби ибтидой ва миёна» аз 5 сентябри соли 1931 ва «Дар бораи барномаҳои таълимиӣ ва реҷа дар мактабҳои ибтидой ва миёна» аз 25 августи соли 1932 хело қалон буд. Қарори 5 сентябри соли 1931 лоиҳабозиҳои соҳаи мактабро маҳкум намуда, масъалаи қатъиян дигаргун соҳтани корҳои таълиму тарбиявии мактабҳоро гузошт. Камбудии ҷиддии мактаб, гуфта мешавад дар қарор, аз он иборат аст, ки он дар ҳаҷми кифоя донишҳои мунтазами маълумоти умумӣ намедиҳад ва вазифаи барои техникуму мактабҳои олий тайёр кардани одамони тамоман босаводеро, ки асосҳои илмиро амиқ фаро гирифта бошанд, ғайриқаноатбахш иҷро мекунад. Қарор катъиян ҷорӣ намудани азnavsозии корҳои таълиму тарбияи мактабҳоро

талааб намуда, нишон дод, ки мубориза барои азхуд кардани асосҳои илм ҷузъи ҳалкунандай кори мактаб аст. Дар қарор таълими политехникӣ чун қисми таркибии тарбия таъкид шуд. Дере нагузашта нақшаҳои нави таълимӣ дар асоси омӯзиши фанӣ тартиб дода шуда, дар нимаи дуюми соли таҳсили 1931-1932 дар мактабҳо ҷорӣ шуд. Ҷорӣ гардидани барномаи таълимӣ қадами калоне ба пеш буд, вале ҳанӯз ҳам камбудиҳои ҷиддӣ дошт.

Баҳору тобистони соли 1932 ин барномаҳо дар мактабҳо бо диққат аз санчиш гузаштанд. Дар омӯхтану санчиши ин барномаҳо муаллимон, шӯъбаҳои маорифи ҳалқ, кормандони институтҳои илмию омӯзгорӣ ва дигарон иштирок намуданд. Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунист натиҷаи ин санчишу омӯзишро ҷамъбаст намуда, 25 августи соли 1932 «Дар бораи барномаҳои таълимӣ ва реча дар мактабҳои ибтидой ва миёна» қарор қабул кард. Ин қарор муваффақият ва камбудиҳои барномаи навро ҷамъбаст намуда, ба Комисариати маорифи ҳалқи ИҶШС супорида шуд, ки то 1 январи соли 1933 барномаҳои таълимиро тарзе аз нав кор қунанд, ки онҳо «аз тарафи бачагон ҳақиқатан мустаҳкам ва мунтазам азхуд кардани асосҳои илм, донистани далелҳо ва малакаҳои дурусти нутқ кардан, хат навиштан ва машқҳои математикӣ ва ғайраҳоро таъмин намоянд».

Ҳизб, ҳукumat ва идораҳои Тоҷикистон қарорҳои Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунистро дастури фаъолияти худ қарор дода, корҳои муҳимро доир ба соҳтани мактабҳо, ҷалб намудани бачагон ба таълими умумии ҳатмӣ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ ва ғайраро ба субут расонид. Комисариати маорифи ҳалқи ҶШС Тоҷикистон бо мақсади аз нав дига баромадани барномаҳо комиссияи маҳсус аз ҳисоби Кумитаи Шӯрои давлатии олимон, коркунони донишкадаҳои педагогӣ ва муаллимони мактабҳо ташкил намуд. Комиссия барномаҳоро баррасӣ намуда, соли таҳсили 1933-1934 ҳамаи мактабҳои ҷумҳурӣ аз рӯи барномаҳои нав тасдиқшуда ба кор шурӯъ намуданд. Барои амалӣ гардидани барномаи таълими умумӣ аз 15 сентябр то 15 октябри соли 1932 бо ташабbusi Комисариати маорифи ҳалиқ ва Ҳизби коммунисти Тоҷикистон якмоҳаи таълими умумии мактабӣ гузаронида шуд. Мақсади асосии он дар байни меҳнаткашони ноҳияҳо дехот таблиғу ташвиқ намудани қарори Кумитаи марказии умумiиттифоқии Ҳизби коммунист дар бораи мактаб ва бо кори соҳтмони он ҳаматарафа ҷалб намудани коргарон, колхозчиён, меҳнаткашон ва аҳли ҷамоатчии ҷумҳурӣ буд. Дар давраи якмоҳаи таълим дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ соҳтмону таъмири мактабҳо, таъмин намудани мактабҳо бо ашёи хониҷ, сӯзишворӣ, барқ ва ғайра сурат гирифта буд. Илова бар ин, ба таъминоти моддию майшии муаллимону хонандагон, ташкил намудани ҳӯроки саҳарӣ барои хонандагон, ба муаллимон ба ивази маошашон додани молҳои ҳочагӣ ва ҳӯрокворӣ ва ғайра диққати маҳсус дода мешуд. Кормандони ҳочагию муассисаҳо вазифадор шуданд, ки барои амалӣ гардонидани тарбияи меҳнатию политехникӣ устоҳонаҳои мактабиро муҷаҳҳаз гардонанд. Муаллимони мактабҳои шаҳр ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ мактабҳои дехотро ба шефӣ мегирифтанд. Омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ бригадаҳои маҳсуси дошишҷӯёнро ташкил карда, барои санчиши иҷрои таҳсилоти умумӣ ба ноҳияю дехот мефиристоданд. Як қисми онҳо баъди иҷрои вазифа барои кори доимӣ дар ҳамон маҳалҳо мемонданд. Ба ҳамаи мушкилиҳо нигоҳ накарда, ин чорабиниҳо доир ба ташаккули соҳаи маорифи ҳалқи тоҷик натиҷаҳои хуб медоданд. Инро мо дар мисоли зиёд гардидани миқдори мактабу хонандагон равшан мебинем.

Соли таҳсили 1932-1933 дар Тоҷикистон 2319 мактабҳои таълимоти умумӣ бо 125 ҳазор хонанда вуҷуд дошт. Аз ин миқдор 2297 мактабаш ибтидой, 20 мактабаш ҳафтсола ва 2 мактабаш миёна буд. Аз 125 ҳазор хонанда 116,6 ҳазораш дар мактабҳои ибтидой, 6,8 ҳазораш дар мактабҳои ҳафтсола ва 1,6 ҳазораш дар мактабҳои миёна дарс меҳонданд. Амалӣ гардидан таҳсилоти умумии ҳатмӣ аз бисёр сабабҳо аз ҳақиқати воқеъ ҳанӯз дур буд ва соли 1934 наздикии 70% бачагони синни мактабӣ (25% духтарон) ба таълими ибтидой фаро гирифта шуда буд.

Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон барои бартараф намудани камбудиҳои асосии кори мактабҳо аҳамияти калон дода, моҳи июни соли 1932 «Дар бораи ба тартиб даровардани тартиботи дохилӣ дар мактаби оммавӣ» қарор қабул намуд. Дар он камбудиҳои асосии мактабҳои ҷумҳурӣ ошкор гардида, дар бораи қатъиян ба тартиб андохтани кори мактабҳо, солим гардонидани кӯдакон ва беҳтар намудани аҳволи санитарию беҳдоштии биноҳои мактаб масъала ба миён гузошта шуд. Шӯрои Комисариати ҳалқ Комисариати маорифи ҳалқи Тоҷикистонро вазифадор намуд, ки дар ҳамаи мактабҳо ҷадвал ва тартиботи рӯзро фавран ҷорӣ намояд, ки онҳо на фақат кори таълим, балки кори ҷамъиятии мактаббачагонро ҳам ба назар гиранд, барои дар ҳаёт татбиқ намудаин ин ҷорабиниҳо масъулияти шаҳсии мудирони мактабҳоро баланд бардоранд, дар мӯҳлати як моҳ ҳарактер ва мазмуни кори ҷамъиятиро, ки мактаббачагон иҷро менамоянд, аз нав дида барояд. Дар натиҷаи ҷорабиниҳои Комисариати маорифи ҳалқ ва шӯъбаҳои он дар маҳалҳо кори тартибу интизом ва сифати таълиму тарбия дар мактабҳо хело беҳтар шуд.

Дар баробари рушду нумӯи мактабҳо масъалаи таъмин намудани онҳо бо китобҳои дарсии ҳуҷисифат мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Бо ин мақсад моҳи феврали соли 1933 Кумитаи марказии умумиитти孚қии Ҳизби коммунист «Дар бораи китобҳои дарсӣ барои мактабҳои ибтидой ва миёна» қарор қабул кард. Дар ин қарор вазъияти тартиб додани китобҳои «муваққатӣ»-ро маҳқум намуда, таълифи китобҳои дарсии доимиро пешниҳод кард, ки истифодаашои дар давоми ҷандин солҳо мумкин бошад. Дар асоси ин қарор Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон 28 феврали соли 1932 ва 28 сентябри соли 1933 қарор қабул кард. Дар ин қарорҳо масъалаҳои нашри китобҳои дарсӣ ва дигар адабиёт танқид шуда, роҳҳои беҳтар намудани табъу нашри онҳо нишон дода шуда буд. Дар натиҷаи ҷорабиниҳои соли 1933 1,161 ҳазор нусха китобҳои дарсии нав чоп шуд. Соли таҳсили 1933-1934 аз 40 номгӯи китобҳои дарсии доимӣ, ки дар нақша пешбинӣ гардида буд, 17 номгӯй аз чоп баромад, ки 37%-ро ташкил медод. Дар солҳои минбаъда нашри китобҳои доимии мактабӣ аз лиҳози миқдор ва сифат беҳтар гардид. Ин кор имконият дод, ки мактабҳои Тоҷикистон ба миқдори кифоя бо китобҳои дарсӣ таъмин шаванд.

Самти рушду нумӯи минбаъда соҳаи маорифи Тоҷикистонро анҷумани XVII умумиитти孚қии Ҳизби коммунист (1934) муайян намуд. Дар асоси қарорҳои анҷуман дар ҷумҳурӣ қарорҳои нав қабул гашта, кори маорифро нисбат ба даҳсолаи гузашта хеле ҷонноктар намуд.

Ба мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати таълими таъриҳ ва ҷуғрофия дар мактабҳон таҳсилоти умумии ИҶШС Шӯрои Комисариати ҳалқи ИҶШС ва Кумитаи марказии умумиитти孚қии Ҳизби коммунист 15 майи соли 1934 ду қарор «Дар бораи таълими таърихи гражданий дар мактабҳои ИҶШС» ва «Дар бораи таълими ҷуғрофия дар мактабҳои ибтидой ва миёнаи ИҶШС» қабул кард. Шӯрои

Комиссариати халқии ИЧШС ва Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунист камбудиҳои дар мактаби шӯравӣ доир ба таълими фанни таърих ҷойдоштаро қайд намуда, ба талабагон дар танзими санаҳои таърихии хронологӣ ҳабар додани воқеаҳои таърихиро тавсия доданд, то ки аз тарафи бачагон аз худ кардани муҳимтарин санаҳои таърихӣ, донистани ходимони намоёни таърихӣ ва муҳимтарин санаҳои хронологӣ таъмин гардад. Ҳангоми таълими таърих бояд воситаҳои аёни (расмҳо доир бакурси таърих ва ҳаритаҳои чуғрофӣ) ва порчаҳо аз асарҳои бадеӣ истифода бурда шаванд.

Дар асоси қарорҳои анҷумани XVII Ҳизби коммунисти ИЧШС Шӯрои Комиссариати халқи ИЧШС ва Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунист апрели соли 1935 «Дар бораи ҷараҳои тараққӣ додани ҳоҷагӣ ва маданияти ҶШС Тоҷикистон» қарор қабул кард. Ин қарор дар тараққиёти минбаъдаи маорифи халқи тоҷик хело муассир буд. Дар қарор нишон дода шуда буд, ки соли 1935 дар шаҳри Душанбе мактаби миёнаи интернатдор, ду мактаби миёнаи нопурра, 15 мактаби ибтидой, 5 интернат бино карда шавад. Дар соли 1936 бошад, 3 мактаби миёна, 8 мактаби миёнаи нопурра, 20 мактаби ибтидой ва дар назди онҳо 7 интернат соҳта ба истифода дода шаванд. Ҳукумати иттифоқ аз буҷети худ бароя соҳтмони мактабҳои ҷумҳурӣ зиёда аз 5 миллион сум ҷудо намуд.

Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва Шӯрои Комиссариати халқи ҶШС Тоҷикистон бо назардошти қарордоди анҷумани XVII умумииттифоқии Ҳизби коммунист, қарори апрели соли 1935 ва талаботи рӯзафзуни ҷумҳурӣ ва муассисаҳои таълиму тарбиявӣ 23 апрели соли 1935 «Дар бораи соҳтмони мактабҳо» қарор қабул намуд. Бо мақсади амалий гардидани қарор Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва Комиссариати маорифи халқ барои намунавор пешвоз гирифтани соли таҳсили 1935-1936 азназаргузоронии дуҳафтаини мактабҳоро эълон карданд. Ташкилотҳои партиявӣ ва шӯравии ҷумҳурӣ тамоми қобилияти ташкилотчигӣ ва эҷодии муаллимон, кормандони соҳаи фарҳанг, комсомолон ва ҳамаи меҳнаткашонро дар мубориза барои пурра ба мактаб ҷалб намудани қӯдакон ва аҳолии калонсол сафарбар намуда, дар бобати аз ҷиҳати ташкилӣ мустаҳкам намудани мактабҳо ва баланд бардоштани дараҷаи кори таълиму тарбиявии онҳо муваффақиятҳои калон ба даст оварданд. Дар рафти ин маърака як катор колхозҳо бо ташабbusi худ биноҳои мактаби нав соҳта, мактабҳои кӯҳнаро таъмир намуданд. Масалан, дар ноҳияи Фарҳор бо қувваи колхозҳо ва бо иштироки колхозчиён 3 мактаб, дар Кировобод 2, дар Пролетар 2, дар Регар 13 мактаб соҳта шуд. Ҳулоса, дар партави ин қарор ва ҳиммати аҳолии ҷумҳурӣ миқдори мактабҳо дар Тоҷикистон хело афзуд ва соли таҳсили 1935-1936 дар ҷумҳурӣ 2684 мактаби ибтидой, 22 мактаби миёнаи нопурра ва 7 мактаби миёна амал мекард, ки дар онҳо 160 ҳазор бачагон ба таҳсил машғул буданд. Бо вучуди ин, ҳанӯз таъмини таҳсилоти умумии ҳатмӣ маҳсусан дар дехот хело паст ва фоизи ба мактаби ибтидой ҷалб намудани бачагон хело кам буд. Масалан, дар дехаи Узуни ноҳияи Ҷиллиқӯл ба мактаб ҷалб намудани бачагон ба 31% ва дар дехаи Вистон ноҳияи Ромит ба 5% мерасид. Чунин аҳвол ба аксари дехаҳои кӯҳии Тоҷикистон хос буд.

Кумитаи марказии Ҳизби коммунист ва Шӯрои Комиссариати халқи ҶШС Тоҷикистон ҳамаи инро ба назар гирифта, 26 сентябри соли 1936 «Дар бораи ғайриқаноатбахш ҷалб намудани бачагон дар мактабҳои қишлоқ» қарор қабул кард. Дар қарор таҷрибаи ба кори саҳро ҷалб намудани бачагон ва задани бачагон

аз тарафи падару модарон барои ба мактаб рафтанашон маҳкум гардида, Кумитаи марказӣ ва Шӯрои Комисариати ҳалқ ҳамаи кумитаҳои ҳизбию шӯравии ноҳияҳо тавсия намуданд, дар он мактабҳое, ки иштироки бачагон ба дарсҳо дар сатҳи паст қарор дорад, маҷлиси падару модарон, фаъолияти колхози ўзбекистони гузаронида, тамоми чораҳоро бинанд, то ки бачагон фаъолона дар дарсҳо иштирок намоянд. Ҳамзамон, доир ба он корҳои ташвиқотию таблиғотиро васеъ намуда, дар амалий гардидани ин кор, пеш аз ҳама, ташкилотҳои комсомолиро истифода намоянд. Мувофиқи ин қарор дар деҳаҳо барои 4000 нафар талабагон соҳтани 25 мактаб пешбинӣ ва барои соҳтмони он 4055 ҳазор сум ҷудо гардид.

Ба ҳамаи тадбирҳои ташкилотҳои ҳизбӣ ва шӯравӣ нигоҳ накарда бисёр қарорҳо дар соҳаи маориф бо сабабҳои гуногун ичро нагардиданд. Аз тарафи шахсони алоҳида қонуни таҳсилоти умумии ҳатмӣ вайрон карда мешуд. Барои пешгирии чунин вайронкориҳо ва мустаҳкам намудани мактаби тоҷик ва амалий гардонидани нақшай таҳсилоти умумии ҳатмӣ Шӯрои Комисариати ҳалқи Тоҷикистон аз 2 декабря соли 1935 «Дар бораи мубориза бар зидди вайронкунандагони таҳсилоти умумӣ» қарор қабул кард. Дар қарор дар бораи ҷавобгарии падару модарон, хешон ва дигар шаҳрвандоне, ки барои таълими бачагони синни 8-11-сола ва ҷавонони 11-15-сола, ки бо сабабҳои гуногун мактаби ибтидоиро тамом накарданд, сухан мерафт. Қарор ҳамаи ин одамонро вазифадор менамуд, ки чунин бачагонро бе монеъият ба мактаб фиристанд ва бесабаб онҳоро аз дарсҳо намонанд. Онҳо вазифадор шуда буданд, ки бачагонро бо сару либоси нав, пойафзол, дафтари китоб ва дигар ашёи хониш таъмин намоянд.

Омили дигаре, ки ба ҷорӣ намудани таҳсилоти умумии ҳатмии ибтидой ҳалал мерасонид, ин ақидаи педологҳо ба шумор мерафт. Педологҳо аксар бачагони ақли солимдоштаро дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳо ба қатори «ақибмондагон», «нуксондор», «душвор» доҳил карда, онҳоро аз мактаб пеш мекарданд. Мувофиқи пешниҳоди педологҳо соли 1936 1192 нафар кӯдакон бо баҳонаи «кундузҳои ҳизби коммунист» (б) «Дар бораи вайронкориҳои педологӣ дар системаи комисариатҳои маорifi ҳалқ» қарор қабул кард. Дар асоси ин қарор Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон ва Кумитаи марказии Ҳизби коммунист Тоҷикистон дар қарори худ аз 22 августи соли 1937 қаҷфаҳмиҳои педологиро дар Комисариати маорifi ҳалқ ва Дошишкадаи тадқиқоти илмӣ-педагогӣ муайян карда, онро саҳт маҳкум намуд.

Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин давра дар бораи афзоиши шабакаи муассисаҳои томактабӣ қарорҳои даҳлдор қабул намуд. Ин қарори Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон аз 3 июля соли 1934 «Дар бораи вазъияти тарбияи томактабӣ дар ҶШС Тоҷикистон» ва аз 25 ноября соли 1936 «Дар бораи тарбияи томактабӣ» ба шумор мерафт. Дар натиҷаи ин тадбирҳо дар ҷумҳурӣ шумораи муассисаҳои томактабӣ сол аз сол меафзуд за соли 1940 шумораи боғчаҳои бачагона ба 103 расид, ки дар онҳо 3117 нафар кӯдакон тарбия мегирифтанд.

Ба ҳамаи тадбирҳо нигоҳ накарда, дар соҳаи маорifi ҷумҳурӣ камбуниҳо зиёд буданд. Ин камбуниҳоро бори дигар қарори Шӯрои Комисариати ҳалқ ва Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон аз 11 октябри соли 1936 «Дар бораи рафти таълимоти умумии ҳатмӣ дар ҷумҳурӣ» муайян намуд. КМ ва ШКХ ҷумҳурӣ кори ғайриқаноатбахши органҳои маорifi ҳалқро дар мубориза барои

давомнокӣ ва дарсазхудкуни талабагон қайд намуда, нишон дод, ки зиёда аз 50% талабагони мактабҳои ҷудогонаи қишлоқ соли дуюм дар синфҳои худ монданд, талабагон фақат дар 43% дарсҳо иштирок карданд. Кумитай марказӣ ва Шӯрои Комисариати ҳалқ Комисариати маорифи ҳалқи ҷумҳуриро вазифадор намуд, ки дар муддати кӯтоҳ барои бартараф намудани ин камбудиҳо тадбирҳои амалӣ андешад.

Дар ташаккули минбаъдаи низоми маорифи ҳалқи тоҷик қарорҳои анҷумани III Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон (августи 1937) нақши қалон бозид. Анҷуман роҳҳои асосии тараққиёти минбаъдаи маорифи ҷумҳурӣ ва вазифаҳои наздиктарини онро муайян намуд. Анҷуман вазифаи дар соли 1937 ва дар ибтидои соли 1938 ба таҳсил ҷалб намудани ҳамаи қӯдакони синни мактабиро яке аз тадбирҳои таъхирназар ҳисоб кард. Анҷуман, инчунин, вазифа гузошт, ки дар бобати ба роҳ мондани коритарбиявӣ дар мактабҳои ибтидоӣ ва миёна нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионерӣ баланд бардошта шавад. Анҷуман масъалаҳои нашри адабиёти бачагонаро низ мавриди баррасӣ қарор дод. Дар натиҷаи амалӣ гардидани қарорҳои анҷумани III Ҳизби коммунисти Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ сол аз сол миқдори мактабҳо, хонандагон, омӯзгорон ва ҳатмкунандагон афзуда, соли таҳсили 1939-1940 миқдори ҳатмкунандагони мактаби ибтидоӣ ба 27,9 ҳазор, ҳафтсола ба 2410 ва миёна ба 314 нафар расид.

Баъди анҷумани III Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ҳизб, шӯроҳо ва комиссарони маорифи ҳалқ масъалаи баланд бардоштани сифати таълимро баррасӣ намуданд. Яке аз ин ҷорабиниҳо дар бораи таълими забони русӣ дар мактабҳои ҷумҳурӣ ба шумор мерафт. Кумитай марказӣ, Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон қарори Шӯрои Комисариати ҳалқи ИҶШС ва Кумитай марказии умумииттилоғии Ҳизби коммунистро аз мартаи 1938 «Дар бораи дар мактабҳои ҷумҳурӣ ва вилоятҳои миллӣ ҳатман омӯхтани забони русӣ» ба инобат гирифта, 15 апрели соли 1938 «Дар бораи дар мактабҳои тоҷикӣ ва дигар мактабҳои ғайрируսӣ ҳатман омӯхтани забони русӣ» қарор қабул кард. Ин қарорро омӯзгорон, хонандагон ва ҳамаи ҷамоатчигии ҷумҳурӣ дастгирӣ намуданд. Комисариати маорифи ҳалқи ҷумҳурӣ бо мақсади иҷро намудани қарори Кумитии марказӣ ва Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон ба тайёр намудани муаллимони забони русӣ барои мактабҳои ҷумҳурӣ шурӯй намуд. Бо ин мақсад дар назди донишкадаҳои омӯзгорӣ факултаҳои маҳсуси забон ва адабиёти рус ва дар назди омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ курсҳои забони русӣ барои тайёр намудани ин ихтисос ташкил шуд, ки соли 1939 барои синфҳои 2-4 қарib 5 ҳазор муаллимони забони русӣ тайёр намуд. Илова бар ин, барои таъмин намудани мактабҳои ҷумҳурӣ бо муаллимони ин ихтисос соли 1938 аз Россия ба Тоҷикистон 368 нафар муаллим даъват шуд. Доир ба баланд бардоштани ихтисоси муаллимони забони русӣ курсҳои тайёрӣ ва семинарҳо амал мекарданд. Дар саҳифаҳои «Газетаи муаллимон» (соли нашр 1932) ва маҷаллаи «Мактаби советӣ» (соли нашр 1937) оид ба омӯзиши забони русӣ материалҳои зарурии методӣ ва дигар материалҳои дастурдиҳанда чоп мешуданд.

Ҷорӣ намудани омӯзиши забони русӣ дар кори боз ҳам мустаҳкам намудани дӯстии ҳалқҳои мамлакат ва дар рӯҳияи интернатсионализм тарбия намудани насли ҷавон ва дар бобати дар мактабҳо боз ҳам беҳтар намудани кори таълиму тарбия нақши муҳим бозид. Дар рушду нумӯи соҳаи маорифи ҳалқ ва мактаб, маҳсусан, мактабҳои ҳафтсола ва миёна қарорҳои анҷумани VI (13-17 мартаи соли 1940), Ҳизби коммунисти Тоҷикистон «Дар бораи вазифаҳои соҳтмони маданий дар ҷумҳурӣ»

нақши бағоят калон бозид. Ин қарор тамоми кормандони низоми ҳизбй ва соҳаи маорифи халқи чумхуриро вазифадор намуд, ки тамоми бачагони синни мактабиро ба таҳсилоти умумии ҳатмии ибтидой фаро гирифта, қарорхои анҷумани XVIII ҳизбй доир ба амалй гардонидани таҳсилоти ҳафтсола дар деҳот ва даҳсолаи умумииттифоқро дар шаҳрҳо то охири панҷсола (1942) мавриди ичро қарор диҳанд. Ҷй тавре кин маълум аст, аз сабаби ҳуҷуми Олмон ба Иттиҳоди шӯравӣ ин нақша ичро нагардид. Бо вучуди ин, дар натиҷаи ғамхории Ҳукумати шӯравӣ то саршавии ҷанг миқдори мактабҳо ва хонандагон нисбат ба даҳсолаи аввал ҳеле афзуд ва соли таҳсили 1940-1941 дар ҷумхурӣ 2628 мактаби таҳсилоти умумӣ фаъолият менамуд, ки дар онҳо 303,5 ҳазор хонанда таҳсил мекарданд.

Меҳнаткашони Тоҷикистон аз давраи барқароршавии Ҳокимияти шӯравӣ то саршавии Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар соҳтмони фарҳангӣ, аз он ҷумла соҳаи маорифи халқ муваффақиятҳои калон ба даст оварданд. Тараққиёти мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар ҷумхурӣ зарурати ташкил намудани ташкилотҳои пионерӣ ва комсомолиро дар Тоҷикистон ба миён овард. Ташкилотҳои пионерӣ ва комсомолӣ дар ибтидой солҳои бистум таъсис ёфтанд. Ин ташкилотҳо, ки дар назди мактабҳо ташкил шуда буданд, ба кори тарбиявии мактаббачагон, кори фоиданоки ҷамъияти ҷалб намудани онҳо, барҳам додани бесаводӣ дар байни аҳолӣ, мустаҳкам кардани интизоми хонандагон ва дигар корҳо ба омӯзгорон ва маъмурияти мактабҳо кӯмак мерасониданд.

Аз рӯзҳои аввалини аз тарафи Ҳукумати ҷумхурӣ эълон шудани қарор дар бораи ҷорӣ намудани таълимоти умумии ҳатмӣ Кумитаи марказии ҷавонони Тоҷикистон амалй гардидани ин қарорро ба ўҳдаи худ гирифт. Кумитаи марказии комсомоли Тоҷикистон ва Комиссариати маорифи халқи ҷумхурӣ барои амалй гардидани ин қарор шартнома имзо карданд. Ҷавонону комсомолони ҷумхурӣ баҳри амалй гардидани он бисёр корҳои ҷолибо анҷом доданд. Бо мақсади дар амал татбиқ намудани таълими умумии ҳатмии бачагон онҳо беҳтарии комсомолонро ба комитетҳои таълими умумӣ, шӯроҳои соҳтмони маданиӣ, шӯроҳои мактабӣ мефиристоданд. Дар ташкил намудани якшанбегиҳо баҳшида ба таъмир ва таҷхизонидани биноҳои мактаб, баҳисобигирии қӯдакони синни томактабӣ, дар саёҳатҳои маданиӣ, дуҳафтагиҳо, конкурсҳо ва дигар ҷорӯриҳои комсомолони фаъолона иштирок менамуданд.

Хизмати ташкилоти пионерии ҷумхурӣ низ дар мубориза барои сифати таълим ва интизоми бошууруна ниҳоят калон буд. Бисёр дастаҳои пионерии шаҳрҳои Душанбе, Ленинобод, ўротеппа дар соли таҳсили 1932-1933 дар бораи дарсазхудкунӣ, тартибу интизом корҳои хуберо анҷом доданд. Илова бар ин, дар ҷумхурӣ бо ташаббуси дастаҳои пионерӣ дар байни 13 базаи пионерӣ, 56 дастаи пионерӣ ва мактаб байни худ мусобиқа доштанд. Дар байни пионерони ҷумхурӣ 1000 нафарашон аълочиёни хониш буданд.

Бо вучуди ин, мақомоти соҳаи маорифи халқ дар баъзе мавридҳо ба нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионерӣ дар мустаҳкам намудани реҷаи мактаб ва вусъат додани кори тарбиявӣ дар байни талабагон ва муаллимон баҳои даркорӣ намедоданд. Дар натиҷаи ин сифати кори таълиму тарбия дар мактабҳои ҷудогона паст буд. Як қатор мактабҳо барои минбаъд ривоҷ додани фаъолияти кори ташкилотҳои пионерӣ ва комсомолӣ қӯшиш намекарданд. Дар натиҷа дар ин гуна мактабҳо ҳодисаҳои аз мактаб баромада рафтани талабагон, ду сол дар як синф мондан ва дигар камбудиҳо мушоҳида мешуд. Дар барҳам додани ин камбудиҳо ва

баланд бардоштани нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионерӣ қарори анҷумани III Ҳизби коммунисти Тоҷикистон (августи соли 1937) нақши калон бозид. Анҷуман дар қарори худ Комиссиати маорифи ҳалқи ҷумхурий ва кормандони ин соҳаро вазифадор намуд, ки нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионериро дар рафти корҳои тарбиявии мактабҳои ибтидой ва миёна баланд бардорад. Ин қарор дар кори минбаъд баланд бардоштани нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионерии мактабҳо аҳамияти бузург дошт.

Барои баланд бардоштани нақши ташкилотҳои комсомолӣ ва пионерӣ дар байни ҷавонону хурдсолон нашрияҳои «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳозир «Ҷавонони Тоҷикистон») 5 апрелисоли 1930, «Пионери Тоҷикистон» 5 апрели соли 1932 ва «Комсомоли Тоҷикистон» 21 январи соли 1938 таъсис дода шуд.

Ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон ба маҳви бесаводии аҳолӣ мусоидат намуд. Дар охири солҳои 20 ва аввали солҳои 30 дар давраи индустрекунонӣ ва бозсозии ҳоҷагии қишлоқ масъалаи маҳви бесаводӣ яке аз проблемаҳои муҳим ба шумор мерафт, зоро «бомувафақият соҳтани сотсиализм бидуни одамони босавод, маданий ва илмнок» ғайри имкон буд. Барои амалӣ гардидани ин масъала 17 майи соли 1929 Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунист «Дар бораи кори маҳви бесаводӣ» қарор қабул намуд. Кумитаи мазкур аз сардорони Ҳукумати ҷумхурий талаб намуд, ки ба ин масъала диққати маҳсус диханд. Баъди ин қарор Комиссияи фавқулоддаи маҳви бесаводӣ бо роҳи гузаронидани «дуҳафтаине»-и маҳви бесаводӣ як қатор тадбирҳои амалӣ андешид, ки онҳо маҳв намудани бесаводиро таъмин мекарданд. Аз ҷумла, штабҳои минтақавӣ, ноҳиявӣ ва шаҳрии маҳви бесаводӣ ташкил шуда, дар назди шӯъбаҳои маорифи ҳалқ шахсони маҳсус бамасъалаҳои маҳви бесаводӣ машғул буданд. Ташкилотҳои иттифоқи касаба, комсомолӣ ва занон дар иттиҳодияҳои ибтидой (комитетҳои маҳаллӣ, гурӯҳӣ, ячейкаҳо ва ғайра) гурӯҳҳои маҳсуси маҳви бесаводӣ ташкил карда буданд.

Дар кори минбаъдаи маҳви бесаводӣ ва камсаводӣ дар ҷумхурий қарорҳои зерини ҳизбию шӯравӣ нақши бузург доштанд. Аз ҷумла, анҷумани якуми муассисони Ҳизби коммунисти Тоҷикистон масъалаи маҳви бесаводиро яке аз вазифаҳои инқилоби маданий дониста, онро кори умумиҳалқӣ эълон намуд. Бо мақсади маҳви бесаводӣ дар ноҳияҳою деҳоти Тоҷикистон ҳизб чорабинии маданий ва ташкил намудани «Сандуқи маданий»-ро ба миён гузошт. Барои тайёр намудани кадрҳои маданий курсҳои кӯтоҳмудат ташкил гардид, ки дар он соли 1931 7580 нафар одамон дарс меҳонданд. Бисёр касон ба «Сандуқи маданий» пули кории ду ё серӯзаи худро гузарониданд. Дар натиҷаи ин сол аз сол миқдори курсҳо, мактабҳо ва хонандагон зиёд мегардиданд. Соли 1931-1932 дар ҷумхурий 3300 мактаби маҳви бесаводӣ, амал мекард, ки дар онҳо 133772 нафар калонсолон, аз он ҷумла 23 ҳазор занон меҳонданд.

Анҷумани II Ҳизби коммунисти Тоҷикистон (1934) вазифа гузошт, ки соли 1934-ро ба соли ҳалқунандай мубориза барои саводнокии умумии аҳолии калонсол табдил дода, дар ин сол 300 ҳазор ва дар давоми панҷсола бошад, 421140 ҳазор камсаводон ва бесаводонро ба таълим фаро гиранд.

Барои татбиқ камудани ин қарор Кумитаи марказӣ, Кумитаи марказии комсомол, Иттифоқи касаба ва Комиссиати маорифи ҳалқи Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 1934 «Ба тамоми меҳнаткашони Тоҷикистон ва коркунони соҳаи маданий»

муроциатнома қабул карданد, ки он дар ҷумҳурӣ дастгирӣ ёфта, дар ҳамаи ноҳияҳо шумораи зиёди одамони бесавод ба мактабҳои маҳви бесаводӣ ҷалб карда шуданд.

Дар кори минбаъдаи маҳви бесаводӣ қарорҳои Шӯрои Комисариати ҳалқи ИҶШС ва Кумитаи марказии умумииттифоқии Ҳизби коммунист аз 7 апрели соли 1936 «Дар бораи таълим додани бесаводон ва ҷаласаводон дар ҶШС Туркманистон ва Тоҷикистон», Шӯрои Комиссарони ҳалқӣ ва Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон аз 14 февраля 1936 Шӯрои Комисариати ҳалқи ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи вазъият ва вазифаҳои маҳви бесаводӣ ва ҷаласаводӣ дар ҶШС Тоҷикистон» ва ғайраҳо нақши бафоят қалон бозиданд. Дар асоси ин қарорҳо дар тамоми гӯшаю канорҳои ҷумҳурӣ кори мактабҳои маҳви бесаводӣ бо қувваи нав авҷ гирифт. Кори маҳви бесаводӣ дар байни коргарону дэҳқонон, корхонаҳои саноатӣ, колхозу совхозҳо рӯз то рӯз вусъат ёфт. Қарорҳои ҳукumat оид ба маҳви бесаводӣ натиҷаи хуб дод ва январи соли 1939 82,8% аҳолии Тоҷикистон, аз он ҷумла 87,4% мардон, 77,5% занон босавод шуданд. Бо мақсади тамоман барҳам додани бесаводӣ ва камсаводӣ дар Тоҷикистон Шӯрои Комисариати ҳалқ ва ва Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти ҷумҳурӣ аз 14 феврали соли 1941 «Дар бораи тамоман барҳам додани бесаводӣ» қарор қабул намуд. Кумитаи марказии Ҳизби коммунист ва Шӯрои Комисариати ҳалқи Тоҷикистон бо назардошти муваффақиятҳои пештара мӯҳлати тамоман барҳам додани бесаводӣ ва ҷаласаводиро дар байни аҳолии қалонсоли аз 18 то 50-сола дар ноҳияву вилоятҳои ҷумҳурӣ муайян намуд. Бояд қайд кард, ки ба душвориҳои замони Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ нигоҳ накарда, мубориза барои тамоман барҳам додани бесаводӣ ва ҷаласаводӣ қатъ нагардид. Соли 1943 дар мактабҳои мавҳи бесаводӣ ва ҷаласаводӣ 36900 қас ва дар соли 1945 бошад, 30500 нафар савод меомӯҳтанд.

Яке аз ҳатогиҳое, ки дар ин давра сар зада буд, ислоҳи алифбои ниёғон ба шумор мерафт. Бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон соли 1927 барои ислоҳи алифбои тоҷикӣ ба ҳуруфи лотинӣ комиссияи маҳсус таъсис дода шуд. Ин комиссия солҳои 1927-1928 корҳои тайёриро доир ба ин масъала анҷом дод. Натиҷаи кори комиссия ба конференсияе, ки аз 28 октябр то 1 ноября соли 1928 дар шаҳри Тошкент шуда гузашт, пешниҳод гашта, мавриди мӯҳокима қарор гирифт. Конференсия лоиҳаи ислоҳи алифборо қабул кард. Сессияи сеюми Кумитаи иҷроияи марказӣ даъвати дуюм аз апрели соли 1928 дар бораи ба ҷои алифбои ниёғон ҷорӣ намудани алифбои лотинӣ қарор қабул намуд. 24 майи соли 1928 бюрои иҷроия Кумитаи вилоятӣ ҳизби ҷумҳурӣ дар бораи азnavsorii ҷамъиятий: «Нест бод бесаводӣ ва дӯстони алифбои тоҷикии лотинӣ» қарор қабул кард. Умуман, соли 1932 дар ҷумҳурӣ ҷорӣ кардани алифбои лотинӣ ба охир расид. Ҳанӯз ҳалқи тоҷик ба ин алифбо унс ногирифта буд, ки ислоҳи нави алифбо сар шуд. 21 майи соли 1940 Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи гузаштани ҳатти тоҷикӣ аз лотинӣ ба алифбои нав дар асоси графики русӣ» қонун қабул намуд. Дар натиҷа соли 1940 ва ибтидои соли 1941 ҳамаи мактабҳои ҷумҳурӣ пурра ба алифбои русӣ гузаштанд. Аз соли 1940 сар карда, тамоми матбуоти ҷумҳурӣ ва китобҳои дарсӣ бо ин алифбо чоп гардиданд.

Бояд қайд намуд, ки иваз кардани алифбои ниёғон ба алифбои лотинию русӣ як бадбахтии бузург барои ҳалқи тоҷик буд. Дар натиҷаи ин ивазкуниҳо мо аз фарҳангу тамаддуни ҷандинасраи худ, ки бо алифбои ниёғон навишта шуда буд, дур шудем. Ду бор иваз шудани алифбо ба рафти таълиму тарбияи насли наврас ва маҳви бесаводӣ зарару зиёни бузург расонид.

Яке аз масъалаҳои мухими ин давра тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ ба шумор мерафт, чунки тараққиёти хоҷагии ҳалқ, амалӣ гардидани инқилоби маданий бе ҳалли ин масъала ғайриимкон буд. Ҳукумати ҷумҳурӣ зарурияти ҳалли ин масъаларо дарк намуда, ба таълиму тарбияи муаллимон дикқати маҳсус доданд. Муаллим дар таълиму тарбияи мактаббачагон, босавод кардани аҳолӣ на танҳо шахси асосӣ, балки ҳамчунин дар тарбияи ғояҳои сиёсии меҳнаткашон ва сафарбар намудани онҳо дар иҷрои вазифаҳои нав муборизони фаъоли ҷамъият ба шумор мерафт. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда то соли 1925 дар ҷумҳурӣ ягон муассисаи муаллимтайёркунӣ вуҷуд надошт. Шумораи муаллимон дар охири соли 1925 дар ҷумҳурӣ ба 195 нафар мерасид. Аксарияти онҳо таҳсилоти омӯзгорӣ надоштанд. Барои беҳбудии ин масъала Кумитаи инқилобии ҶШС Тоҷикистон 30 сентябри соли 1925 маърӯзаро «Дар бораи тадбирҳои беҳтар кардани маорифи ҳалқ ва тайёр намудани муаллимон» баррасӣ намуда, ба кори тайёр кардани муаллимон дикқати маҳсус дод.

Дар ин давра Комисариати маорифи ҳалқи Тоҷикистон вазифадор гардид, ки доир ба қушодани якчанд донишкадаҳои миёнаи омӯзгорӣ, факултаҳои коргарӣ, омӯзишгоҳҳои тиббӣ, хоҷагии қишлоқ ва курсҳои муаллимтайёркунӣ ва коркунони шӯравӣ тадбирҳо андешад. Ба тарбияи муаллимони нав анҷумани якуми муассисони шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон низ дикқати маҳсус дод.

Ба мақсади бартараф кардани масъалаи мазкур моҳи сентябрی соли 1925 дар Душанбе аввалин омӯзишгоҳи омӯзгорӣ қушода шуд, ки асоси тарбияи кадрҳои омӯзгориро дар ҷумҳарӣ гузошт. Илова бар ин, барои таъмин намудани мактабҳо бо омӯзгорон дар Душанбе (1925) курси семоҳаи муаллимтайёркунӣ қушода шуд, ки онро 28 нафар тамом намуда, барои фаъолият ба вилоятҳои Қўлобу Ғарм фиристода шуданд. Соли 1926 ин курсро 100 нафар ҷавонони тоҷик хатм намуданд. Ҷунин курс дар Самарқанд барои ҷавонони тоҷик қушода шуд. Моҳи августи соли 1926 аз хатмкунандагони курси омӯзгории Самарқанд ба Душанбе 21 нафар фиристода шуд.

Соли таҳсили 1928-1929 дар Тоҷикистони ҳозира се омӯзишгоҳи омӯзгорӣ вуҷуд дошт, ки дар онҳо 360 нафар донишҷӯёни миллати маҳаллӣ дарс меҳонданд.

Илова бар ин, дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ курсҳои тайёр намудани омӯзгорон ва дохил шудан ба мактабҳои олӣ амал мекарданд, ки дар онҳо 350 нафар ба таҳсил машғул буданд.

Барои иҷрои қарори анҷумани якуми муассисони Ҳизби коммунисти Тоҷикистон Комисариати маорифи ҳалқи ҷумҳурӣ 2 декабря соли 1930 дар бораи ташкил намудани даҳ курси иловагӣ барои 560 нафар ҳонанда қарор қабул намуд. Ин курсҳо бояд дар ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон ташкил мешуданд. Дар натиҷаи ин ҷорӣ 17-то расонида шуд, ки дар онҳо 1638 нафар донишҷӯёни таҳсил мекард. Дар соли таҳсили 1932-1933 дар ҷумҳурӣ 36 курси омӯзгорӣ бо 2194 ҳонанда амал мекард. Ҳамин тарик, дар ҳамаи мактабҳои омӯзгории Тоҷикистон 4237 нафар донишҷӯён ба таҳсил машғул буданд. Ҳулоса, дар натиҷаи кори самаранок соҳаи маориф дар бобати тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ муваффақиятҳои бузург ба даст овард. Агар дар соли таҳсили 1928-1929 дар ҷумҳурӣ 382 мактаби таҳсилоти умумӣ бо 700 муаллим амал мекард, пас соли таҳсили 1932-1933 ин миқдор ба 2919 мактаб ва 38000 муаллим баробар шуд.

Бо вучуди ин қисми зиёди омӯзгорон, махсусан дар деҳот, дониши қазоӣ доир ба педагогика, психология ва методикаи таълим надоштанд. Аксарияти муаллимон дар ҳачми мактаби ибтидой ё курсҳои тайёрӣ маълумот доштанд. Ҳамаи ин ба дарсазхудкуни хонандагон таъсири манғӣ расонида, сабаби дар як синф такроран мондани мактаббачагон мегардид. Бо чунин сабабҳо соли таҳсили 1932-1933 дар ҷумҳурӣ 40% ҳонандагон дар синфҳояшон такроран мононда шуданд. Барои пешгири намудани чунин вазъият ва баланд бардоштани равияи дониши муаллимон анҷумани чоруми шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон моҳи феврали соли 1931 «Дар бораи вазифаҳои тараққиёти маданин ҷумҳурӣ» масъала мухокима намуда, доир ба тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ аз 25 феврали соли 1931 қарор қабул кард. Дар қарорҳо роҳҳои асосии баланд бардоштани тайёрии кадрҳои омӯзгорӣ ва аз нав омӯзонидани онҳо нишон дода шуда буд. Ба ин масъала қарори Шӯрои Комиссариати ҳалқ ва Кумитаи марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон аз майи соли 1931 «Дар бораи донишкадаҳои педагогӣ» низ дикқати махсус дод. Ин қарор Комиссариати маорифи ҳалқи ҷумҳуриро вазифадор намуд, ки дар назди омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ шӯъбаи тайёриро нигоҳ дошта, фаъолияти онҳоро ҷоннок намоянд ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ, курсҳои махсуси омӯзгории занонро ташкил дихад ва дар ин замона низоми таълими муаллимони омӯзишгоҳҳои омӯзгориро вусъат дихад. Ин қарор дар давраи аввал ичро нагардид, фақат аз соли 1934 сар карда, соҳтмони биноҳои донишкадаҳои махсус дар Сталинобод, ӯротеппа, Конибодом, Ленинобод, Қўлоб, Панҷакент ва дигар ноҳияҳо сурат гирифт. Ба мақсади боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия дар омӯзишгоҳҳои педагогӣ моҳи январи соли 1933 маҷлиси машваратии ҷумҳурияйӣ оид ба таҳсилоти омӯзгорӣ даъват гардид. Маҷлиси машваратӣ ҳамаи масъалаҳоеро, ки ба кори донишкадаҳои педагогӣ даҳл доштанд, мухокима намуда, аз рӯи онҳо қарори даҳлдор қабул кард.

Дар кори минбаъдан вусъат бахшидани низоми кадрҳои омӯзгорӣ барои мактабҳои ҷумҳурӣ қарорҳои анҷумани дуввуми Ҳизби коммунисти Тоҷикистон (январи 1934) саҳми бузург гузошт. Дар қарори анҷуман «Дар бораи вазифаҳои соҳтмони миллии маданий дар Тоҷикистон» қайд гардида буд, ки дараҷаи тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ ҳанӯз ҳам паст буда, сабаби камбудиҳои зиёди рафти таълиму тарбияи мактаббачагон гардидааст. Анҷуман роҳбарони Комиссариати маорифи ҳалқи ҷумҳуриро вазифадор намуд, ки тамоми ҷораҳоро оид ба тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ дид, мактабҳоро бо муаллимони ихтисосманд таъмин намуда, барои беҳтар намудани шароити моддию маънавии онҳо ҷораҳо андешад. Ҳукумати Тоҷикистон ба мухокимаи анҷуман пешниҳоди аз соли 1931 ташкил кардани Донишкадаи педагогии Душанберо гузошт. Анҷуман ин пешниҳодро яқдилона қабул кард. Донишкадаи омӯзгории Душанбе 1 сентябри соли 1931 кори худро шурӯъ намуд. Ин аввалин мактаби олий дар ҳудуди Тоҷикистон буд. Донишкадаи дуюми омӯзгорӣ дар шаҳри Ленинобод соли 1932 кушода шуд.

Барои амалӣ гардонидани қарорҳои анҷумани дуввуми Ҳизби коммунисти Тоҷикистон бюрои Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон аз 20 январи соли 1935 «Дар бораи системai такмилдиҳии ихтисоси муаллимон дар ҶШС Тоҷикистон» қарор қабул намуд. Дар асоси ин қарор дар назди Комиссариати маорифи ҳалқ Институти такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи маорифи ҳалқ ташкил ёфт. Дар маҳалҳо барои ичро гардидани ин қарор курсҳо, омӯзишгоҳҳои ғоибона ташкил ёфт. Соли таҳсили 1936-1937 85% муаллимони ҷумҳурӣ ба курсҳои такмили

иҳтиносос фаро гирифта шуда буданд. Барои таъмин намудани мактабҳои ҷумҳурӣ бо омӯзгорони баландиҳтиносос соли таҳсили 1939-1940 дар Душанбе ва Ленинобод донишкадаҳои дусолаи муаллимтайёркуни кушода шуд. 2-3 июля соли 1940 ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи ташкил кардани Донишкадаи омӯзгорӣ дар шаҳри Кӯлоб» қарор қабул кард.

Дар ин солҳо аз байни муаллимони мактабҳои ҷумҳурӣ бисёр омӯзгорони арзанда ба камол расиданд, ки онҳо дар таълиму тарбияи насли наврас муваффақиятҳо ба даст оварда, сазовори мукофотҳои давлатӣ гардидаанд. Соли 1939 бо фармони президиуми Шӯрои Олии ИҶШС 64 нафар муаллимон бо ордену медалҳо мукофотонида шуданд. Дар байни онҳо муаллимони номии ҷумҳурӣ А. Абдуллоҳозода, Н. Розиқов, И. Самандаров, К. Самадов, С. Абдуллоҳонов, Е. С. Захаров, З. Ҳакимова, И. Н. Зайтсева, М. Исомиддинова ва дигарон буданд. Муаллимони беҳтарини ҷумҳурӣ С.Элназаров ва И.Исмоиловро барои кори самаранок дар мактаб ва фаъолияти ҷамъиятиашон депутати Шӯрои Олии ИҶШС ва А.Абдуллоҳодаро ба депутати Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон интихоб намуданд. Дар натиҷаи амали гардонидани қарорҳои ҳизб ва ҳукumat низоми тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ дар Тоҷикистон сол аз сол афзоиш меёфт. Соли хониши 1940-1941 дар мактабҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 13 ҳазор омӯзгор кор мекард, аз онҳо 353 нафарашон таҳсилоти олий ва 853 нафарашон таҳсилоти олии нопурра доштанд. Бо вучуди ин, мактабҳои ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам бо муаллимон таъмин набуданд. Соли 1940 дар мактабҳои ибтидой 1020 ва дар мактабҳои ҳафтсола ва миёна 1047 муаллим намерасид. Тараққиёти мактаб ба ташкили корҳои таълимиу тарбиявӣ, барпо намудани муассисаи маҳсуси тадқиқоти илмӣ-омӯзгориродар ҷумҳурӣ тақозо намуд. Бо ин мақсад соли 1933 дар назди Комиссариати маорифи ҳалқи ҷумҳурӣ Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ ташкил карда шуд. Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ дар давраи аввали мавҷудияти худ дар беҳтар шудани кори методии муаллимон саҳми бузург гузошт. Пажӯҳишгоҳ дар масъалаи инкишофи минбаъдаи афкори педагогии ҷумҳурӣ, кор карда баромадани масъалаҳои назариявии педагогика, таълими политехникию мөҳнатӣ, ташкили кори маорифи ҳалқ, методикаи таълими забони тоҷикӣ, забонҳои хориҷӣ, таъриху ҷуғрофиёи Тоҷикистон, ботаника ва фанҳои дигари таълими корҳои зиёдеро анҷом дод.

Пажӯҳишгоҳ бо фаъолияти худ ба мақомоти соҳаи маорифи ҳалқ, директорону муаллимони мактабҳо, инчунин ба падару модарон барои дар асоси илмӣ гузаронидани корҳои таълиму тарбиявии насли наврас кӯмак мерасонид. Ташкил ёфтани Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ ба рафти корҳои илмӣ-тадқиқотии ҷумҳурӣ дар соҳаи педагогика низ таъсир расонид. Дар ин солҳо як гурӯҳ олиммони тоҷик ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар соҳаи педагогикии тоҷик шурӯъ карда, мақолаҳои худро доир ба таълиму тарбия ва макtabshinoسӣ эҷод намуданд.

Рушду нумӯи соҳаи маориф дар ин давра ба ташаккулёбии афкори нави педагогии ҳалқи тоҷик низ таъсир расонид. Яке аз намояндагони беҳтарини педагогии ин давра А.Лоҳутӣ ба шумор меравад. Ин мутафаккир анъанаҳои пешқадами афкори педагогии ҳалқи тоҷикро давом дода, масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврасро аз диди нави таъриҳӣ тавсиф намудааст.